

“Тасдиқ мекунам”

Муовини ректор оид ба таълими
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
иқтисодӣ ва сиёсати Тоҷикистон
Н.Л.Х., дотсент

Мӯминзода Ш. А.

2025 с.



**ХУЛОСАИ
кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи**

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Диссертатсияи Алиджанова Сурайё Абдушукоровна дар мавзуи “Ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Тоҷикистон” барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.03-“Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ” дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода гардидааст.

Дар марҳилаи омода намудани диссертатсия Алиджанова Сурайё Абдушукоровна ҳамчун унвонҷӯи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолият намуд. Ҳамзамон, Алиджанова Сурайё Абдушукоровна аз соли 2005 фаъолияти кориашро оғоз намуда, дар тӯли ин солҳо дар вазифаҳои нозири маркази бақайдигирии донишҷӯёни Филиали Ҳучандии донишгоҳи технологији Тоҷикистон, офиси бақайдигирандай факултети бизнес ва идоракунији Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (ДДҲБСТ), мутахассиси шуъбаи таълими ДДҲБСТ, мутахассиси маркази тестии ДДҲБСТ, ассистент, сармуаллим ва баъдан дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии ДДҲБСТ бомуваффақият фаъолият бурда истодааст.

Алиджанова Сурайё Абдушукоровна соли 2002 Филиали Ҳучандии донишгоҳи технологији Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси таъминоти программавии техникаи ҳисоббарор ва системаҳои автоматӣ хатм намуд (7 июни 2002, диплом ТСИ №0024907). Соли 2010 Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Ғафуровро бо дипломи аъло аз рӯи ихтисоси менечмент (3 июля 2010, диплом ДОА №0005238) хатм намуд.

Соли 2014 дар мавзуи “Механизмҳои амалигардонии сиёсати пулию қарзӣ дар таъмини мультадилии макроиқтисодӣ (дар мисоли иқтисодиёти гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон)” рисолаи номзадиро аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – назарияи иқтисодӣ (назарияи умумии иқтисодӣ) дифоъ намуда,

соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ гардид (3 марта 2015, дипломи номзадӣ №19/нк-6, КНД № 004459).

Соли 2022 бо қарори Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябр таҳти №7 унвони илмии дотсент аз рӯйи ихтисоси “Иқтисодиёт” дода шудааст (ДДТ №0448).

Мавзуи таҳқикоти диссертатсионӣ дар ҷаласаи Шурои олимони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз таърихи 17.02.2020, таҳти протоколи №6, бе мушовири илмӣ ва аз таърихи 24.02.2024 протоколи №7 бо мушовири илмӣ тасдик гардидааст.

Мушовири илмӣ Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан, доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Диссертатсиияи Алиджанова Сурайё Абдушукоровна дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа аз «26» марта соли 2025, протоколи №9 муҳокима гардидааст. Ба диссертатсия аз ҷониби муқарризон баҳои мусбӣ дода шуда, пас аз ислоҳи камбуҷидо ба зинаи навбатии ҳимоя тавсия карда шудааст.

Оид ба натиҷаи баррасии диссертатсия дар мавзуи “Ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Тоҷикистон” чунин хулоса қабул карда шуд:

Баҳодиҳии мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Диссертатсиияи Алиджанова Сурайё Абдушукоровна ба мавзуи муҳими мусир баҳшида шуда, кори мустақилона ва анҷомёфтани таҳқиқотӣ оид ба раванди ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Тоҷикистон мебошад.

Муттасилии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ бевосита бо истифодабарии шиддатноки омилҳои гуногуни истеҳсолот тавсиф карда мешавад, ки ногузир ба сатҳи зиндагонӣ ва муҳити зисти инсон ҳатарҳои гуногунро ба миён меорад. Баробари ин баҳри таъмини тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва амнияти иқтисодӣ ба ғайр аз омилҳои анъанавӣ унсурҳои экологӣ ва иҷтимоӣ нақши муассир пайдо карда истодаанд. Ташаккули иқтисоди сабз, ки бо ҳадафи коҳиш додан ва бартараф намудани таъсири манфии фаъолияти иқтисодӣ ба муҳити зист таҳия карда шудааст, дар даҳсолаи охир муҳиммияти маҳсус қасб кардааст. Инкишофи иқтисоди сабз на танҳо барои ҳифзи муҳити зист, инчунин барои таъмини рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ равона карда шудааст. Пойдоршавии иқтисоди сабз дар шароити мусир барои васеъ намудани доираи истифодабарии манбаъҳои безарар ва технологиҳои нав, барои коҳиш додани ифлосшавии муҳити зист мусоидат менамояд.

Маълум аст, ки ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисоди сабз бевосита бо нигоҳдории тавозуни табиӣ алоқаманд буда, зарурати мушохидай муносибати инсон ва муҳити зистро талаб менамояд. Дар назария ва амалияи хоҷагидорӣ мағҳумҳои зиёди бо иқтисодиёти сабз алоқаманд буда истифода мешаванд, ба монанди рушди таъиноти экологӣ дошта, иқтисодиёти ба экология нигаронидашуда, био-иқтисодиёт, иқтисодиёти устувор ва ғайраҳо. Муттаҳид намудани мағҳумҳои номбурда, ки бо иқтисодиёт ва муҳити зист алоқаманд мебошанд, барои дарки дурусти иқтисодиёти сабз мусоидат менамояд. Иқтисоди сабз дар натиҷаи ҳамгирои мағҳумҳои дар боло қайдшуда, имконият дорад, ки барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва муҳити зист мусоидат намояд. Аз ин лиҳоз иқтисоди сабз механизми танзимкунандай рушди иқтисодӣ ва соҳтори истеъмолот ва истеҳсоли мусирро ифода карда метавонад. Бо ибораи дигар дар радифи ташаккулёбии иқтисодиёти сабз тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ бояд дар ҳамзистии инсон бо табиат ва муҳити зист амалӣ карда шавад. Иқтисодиёти сабз ба он равона карда мешавад, ки таъсири манфии фаъолияти хоҷагидориро ба муҳити зист коҳиш дода, истифодабарии самараноки захираҳои барқарорнашаванд, истифодабарии технологияҳои пешӯдам ва пешбуруди фаъолияти хоҷагидории кампартов ва коркарди такрории онҳо ва дар ин васила коҳиш додани сарборӣ ба табиатро таъмин намояд.

Ташаккулёбии иқтисодиёти сабз дар ҳама сатҳҳои хоҷагидорӣ (микроиқтисод, мезоиқтисод, макроиқтисод ва мегаиқтисод) бо дарназардошти коркард ва истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ, васеъ намудани доираи истифодабарии сарчашмаҳои барқароршавандай энергия, коҳиш додани партофти газҳои гулхонайӣ дар натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ барои таъмини наслҳои имрӯза ва оянда бо сатҳи коғии ҳаётгузаронӣ ба миён меояд.

Пойдор намудани иқтисодиёти сабз бевосита ба сатҳи зиндагонии аҳолӣ, соҳаҳои иҷтимиоӣт низ таъсир мерасонад. Эътироф намудани иқтисодиёти сабз ҳамчун фиshanги калидии ба эътидол овардани вазъи истифодабарии захираҳои табиат, омодагии ҷамъиятро ба таѓириёбии асосии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ифода менамояд. Мустаҳкамшавии иқтисодиёти сабз ногузир маблағгузориҳои иловагӣ, бартараф намудани вобастагии соҳаҳои иқтисодиро аз захираҳои барқарорнашаванд, дигаргуншавии одатҳои истеъмолии аҳолӣ, омодагии ҷамъият барои таъмини рушди устувор дар ояндаро дар назар дорад. Бинобар ҳамин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои минтақаҳои он баҳри ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти сабз “Стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037” қабул гардидааст, ки дар он самт,

ҳадафҳо ва принсипҳои пойдоршавии иқтисодиёти сабз марҳила ба марҳила баён карда шудаанд.

Барои амалӣ шудани ҳадафҳои пешгирифтаи Ҳукумати мамлакат, зарурати объективона ба миён омадааст, ки оид ба ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳо имкониятҳо ва самтҳои афзалиятнок муайян карда шаванд. Айнан аз гуфтаҳои боло муҳиммият ва сарвактии мавзуи диссертатсияи Алиджанова Сурайё Абдушукуровна муайян карда мешаванд.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илмӣ. Диссертатсия ва натиҷаҳои он ба Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мутобиқат мекунад. Мавзуи диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисосҳои илмии Комиссияи олии атtestатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (илмҳои иқтисодӣ), аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ мутобиқат менамояд: 12. Фишангҳои коркарди дурнамои рушди низомҳои иҷтимоию иқтисодии ҳудудӣ. 13. Сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат дар сатҳи минтақаҳо; таҳлили хусусиятҳо ва арзёбии самаранокии сиёсати иқтисодии давлат дар сатҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва ҳудудҳо. 14. Идоракуни иқтисодиёти минтақавӣ. Шаклҳо ва механизмҳои ҳамкории мақомоти марказӣ ва маҷаллии ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои тиҷоратӣ ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. 15. Мақсадҳо ва механизмҳои сиёсати давлатии таракқиёти минтақаҳо. Шаклҳо ва механизмҳои баҳамтаъсиrrасонии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳалли масъалаҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодӣ, мутобиқат мекунад. .

Алоқамандии мавзуи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар ҷумҳурӣ. Мавзуи диссертатсия ба Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020, № 503 тасдиқ шудааст, дар доираи масъалаҳои ташаккул ва истифодаи технологияҳои нави истеҳсолӣ, тақвияти истифодаи намудҳои гуногуни энергия, иктишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, аз ҷумла захираҳои обӣ, масъалаҳои энергетика, сарфаи энергия ва захираҳо, манбаъҳои таҷдидшавандай энергия, мавод ва технологияҳои нав, гуногуни биологӣ, ҳифзи муҳити зист алоқаманд мебошад.

Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмӣ ба муҳтавои диссертатсия ва автореферати он. Аз рӯи натиҷаи таҳқиқот 28 кори илмӣ ва илмӣ-методӣ чоп карда шудааст, ки аз он 18 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай феҳристи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия эътироф

шуда, 2 монография ва 8 кори илмīй-методī мебошанд, ки ҳачми умумии корҳои илмии чопгардида оид ба мавзуи таҳқиқшаванда 32,6 ҷ.ч -ро ташкил мекунад. Мақолаҳои нашргардида фарогирандаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ буда, ҳачми кофии маводҳои таҳқиқотӣ, таҳлилҳои оморӣ ва коркарди таҳқиқотҳо, истифодабарӣ аз нашрияҳо ва маҷмуаҳои омории муҳталифро, ки ба муқаррароти илмīй мувоғиқ мебошад, ташкил медиҳад.

Иштироки шахсии муаллиф дар ҷараёни ба даст овардани натиҷаҳои дар диссертатсия баёншуда. Диссертатсия кори илмīй-таҳқиқотии муаллиф мебошад. Аз тарафи унвонҷӯ муҳиммияти мавзуъ аз нуқтаи назарияи рушди устувор асоснок, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот муқаррар карда, дар асоси коркарди ҳолатҳои назариявию методологӣ зарурати ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳо исбот шуда, пешниҳодҳои илмīй доир ба пойдор намудани иқтисодиёти сабз дар иқтисодиёти минтақавӣ дар доираи самтҳои афзалиятноки он дар истифодабарии тамоми имкониятҳои минтақаҳо, соҳаҳо доир ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ-иқтисодӣ ифода мейбанд.

Дурустии натиҷаҳои илмīй ва хулосаҳои асосӣ. Дараҷаи эътимоднокии натиҷаи таҳқиқот бо дурустии маълумот, ҳачми кифоягии маводи таҳқиқотӣ, ҷамъоварӣ, низомбандӣ, коркард ва таҳлили сарчашмаҳои муҳталифи иттилоотӣ дар самти пойдоршавии иқтисодиёти сабз, истифодаи воситаҳои мусоҳири технологияҳои иттилоотӣ, нашри натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои бонуфузи ватанӣ ва ҳориҷӣ, нашри монографияҳо ва воситаҳои таълим тасдиқ мегарданд. Муаллиф мавзуи диссертатсия, мақсад ва вазифаҳои онро вобаста аз нақшай мантиқии таҳқиқот муайян карда, методологияи таҳқиқотро бо дарназардошти ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдааст. Хулосаҳо ва пешниҳодҳои илмīй дар натиҷаҳои илмии таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ асос ёфтаанд.

Навғонии таҳқиқот дар таҳқиқи маҷмуавии ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар иқтисодиёти минтақавӣ ифода ёфта, бо дарназардошти вазъи имрӯза бо инъикоси давраҳои гузашта баҳри оянда нигаронида шудаанд.

Дар ҷараёни таҳқиқот чунин натиҷаҳои асосии илмīй ба даст оварда шудаанд, ки навғонии илмии диссертатсияро ифода мекунанд:

- муносибатҳои назариявӣ - методологӣ оид ба ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз ба низом даровардашуда дар асоси он муқаррар гардидааст, ки иқтисодиёти сабз ҷавобан ба қобилият надоштани иқтисодиёти анъанавӣ барои ба инобат гирифтани арзиши захираҳои табиӣ ва боздошти ифлосшавии муҳити зист ба миён омада, татбиқи он бо як қатор мушкилотҳо

алоқаманд мебошад, ки барои ҳалли онҳо ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои расмии ҳокимиияти давлатӣ ва бахши хусусии иқтисодиёт дар маҳалҳо зарур арзёбӣ карда мешавад.

- табиати иҷтимоӣ-иқтисодии “иқтисодиёти сабз” муайян карда шудааст, ки мутобиқи он “иқтисодиёти сабз” ин фаъолияти ҳоҷагидориест, ки барои нигоҳдории некуаҳволии иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолӣ дар раванди шиддатёбии вазъияти экологӣ дар ҷаҳон барои дастрасии ҳадафҳо дар соҳаи рушди устувор нигаронида шуда, ҳамчун раванди рушди иқтисодӣ, ки дар он коҳишёбии ҳавфи экологӣ, баланд намудани сатҳи зиндагонии аҳолӣ, истифодаи оқилона ва самараноки омилҳи истеҳсолӣ, паст гардидани партови газҳои гулхонай ва ба инобат гирифтани манфиатҳои наслҳои оянда оид ба таъмини захираҳои табиӣ дарк карда мешавад.

- муайян карда шудааст, ки баҳри инкишофи иқтисодиёти сабз ҳамгирои кишварҳои дунё барои истифодабарии технологияҳои камхарчи энергия, коҳиш додани партови гази гулхонай, коркарди тақрории партовҳои истеҳсолӣ ва майшӣ масъалаи аввалиндарача ба ҳисоб меравад.

- исбот карда шудааст, ки иқтисодиёти сабз дар самти мусоидат ба рушди устувор барои бартараф намудани сатҳи камбизоатӣ равона шуда, қобилияти иқтисодиётро барои қонеъгардонии ҳадди аксари эҳтиёҷот, идоракуни самараноки захираҳои табиӣ, коҳиш додани таъсири манғии истеҳсолот ба муҳити зист ва кам намудани партовҳои истеҳсолӣ равона карда мешавад.

- асоснок карда шудааст, ки дар шароити шиддатёбии номуътадилии муҳити беруна ва дохилии соҳтори модели самараноки миллӣ инкишофи иқтисодиёти сабз раванди мураккабро ифода карда, болосоҳти доимиро дар асоси мониторинги дақиқ ва таҳлили муфассалро тақозо намуда, дурнамои тараққиёти модели миллӣ бо унсурҳои дохилии давлатӣ, фаъолияти субъектони татбиқунандаи ҳадафҳои иқтисодиёти сабз, маҷмуи ҳатарҳои геополитикӣ, дигаргуншавии афзалиятҳои низоми иқтисодиёти сабз ва раванди мутобиқунонии манфиатҳои миллӣ дар арсаи байнамилалӣ вобастагии калон дорад.

- исбот карда шудааст, ки иқтисодиёти сабз бисёр ҷиҳатҳои иҷтимоиро фарогир мебошад, ки бевосита ба сифати зиндагонӣ ва некуаҳволии аҳолӣ таъсир мерасонад, аз ҷумла: таъсиси ҷойҳои нави корӣ, беҳтаршавии шароити зиндагонии аҳолӣ, дастрасӣ ба энергияи тоза, иштироки бевоситаи аҳолӣ дар ташаккулёбӣ ва татбиқи ибтикороти экологӣ, коҳишёбии ҳароҷот барои хизматрасонии тиббӣ ва афзоиши маҳсулнокии умумии

чамъият, инкишофи инноватсияҳои иҷтимоӣ ва истиҳроҷи боадолатонаи захираҳо.

- мукаррар карда шудааст, ки барои коҳиш додани партофти моддаҳои зарарнок ба атмосфера дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий дар истеҳсолот ва шабакаҳои гармитаъминкуни дар навбати аввал гузаштан ба гази табии яке аз ҷораҳои зарурӣ арзёбӣ карда мешавад. Зоро истифодабарии технологияҳои муосири бо гази моёъ фаъолиятбаранд имкон доранд, ки партофти моддаҳои зарарнокро ба атмосфера ба маротиб коҳиш диҳанд.
- афзалияти коркарди тақорории партов дар самти ташаккулёбии иқтисодиёти сабз асоснок карда шудааст, ки мутобиқи он муҳиммияти қӯдакони аз синни томактабӣ ва мактабӣ барои навъбандии партов корҳои фаҳмондадиҳӣ оғоз карда шуда, барои коркард ва безарарагардонии партов корхонаҳои коркарди партов ва технологияҳои инноватсионӣ ҷалб ва истифода карда шаванд.
- афзалияти гузариш ба нақлиёти сабзи ҷамъияти дар тамоми минтақаҳои мамлакат аз ҷиҳати экологӣ ва иқтисодӣ исбот карда шуда, дар ин самт густариши ҳамкориҳо бо қишварҳои пешрафта ва таъминот бо сарчашмаҳои энергияи барқароршавандай ватаний арзёбӣ карда шудаанд, ки ҳамчун самти афзалиятноки инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои қишвар арзёбӣ карда мешаванд.
- дар натиҷаи таҳқиқи хислатҳои шуғли сабз алоқамандии вазъи бозори меҳнат ва сифати муҳити зист бо дарназардошти тағиیرёбии он мукаррар карда шуданд, ки мутобиқи он ифлосшавии муҳити зист, коҳишёбии сармояи табии ба вазъияти бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ таъсири манғӣ расонида, ҷораҳои солимгардонии муҳити зист, бартарафкунии зарари экологӣ, инкишофи корҳои экологӣ, истеҳсоли мол ва хизматҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза барои густариши шуғли сабз мусоидат менамояд.
- барои баҳодиҳии дараҷаи фароҳам овардани ҳадафҳои иқтисодиёти сабз дар сатҳи минтақаҳои мамлакат истифодабарии нишондиҳандай ҳиссиёти партофти газҳои гулхонай ва дигар моддаҳои зарарнок вобаста ба афзоишёбии ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) ва ё афзоишёбии ҳаҷми истеҳсолот дар соҳаҳои коркард карда шудаанд, ки мантиқи ҳисоби коэффициенти пешкаш карда шуда дар он ифода мёбад, ки партофти газҳои гулхонай ва дигар моддаҳои зарарнок бештар бо тонна ҳисоб карда шуда, ҳаҷми МММ бо ишораи пулӣ ҳисоб карда мешавад. Бинобар ҳамин ҳангоми ҳисоби коэффициенти пешкашшуда тағиирёбии фоизии онҳо барои ҳисоб намудани афзоиш ва ё коҳишёбии таъсири фаъолияти хоҷагидорӣ дар минтақа ба экология истифода шуданаш лозим аст.

Аҳаммияти назариявӣ ва методии диссертатсия. Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳо, корҳои илмии олимон-иктисодчиёни ватанӣ ва хориҷӣ ташкил карданд, ки доир ба масъалаҳои ташаккулёбӣ ва инкишофи иктиносидиёти сабз дар сатҳҳои гуногуни хочагидорӣ интишор гардидаанд. Инчунин пешниҳодҳои илмӣ доир ба пойдор намудани иктиносидиёти сабз дар иктиносидиёти минтақавӣ дар доираи самтҳои афзалиятноки он дар истифодабарии тамоми имкониятҳои минтақаҳо, соҳаҳо доир ба истифодаи оқилонаи захираҳои табии-иктисодӣ ифода мейёбанд.

Асосҳои методологии таҳқиқотро маҷмуи усулҳои умумиилмӣ ба монанди материализми диалектиկӣ, абстраксияи илмӣ ва усулҳои маҳсуси иктиносӣ аз зумраи усули сабабӣ-оқибатӣ, ягонагии таъриҳӣ ва мантиқӣ, принсиҳи омӯзиши вазъи имрӯза бо инъикоси давраи гузашта баҳри оянда, таҳлили муқоисавӣ, усули гурӯҳбандӣ, таҳлили эмпирикӣ, фарзияи илмӣ, таҳлил ва оmezиш, индуксия ва дедуксия, аналогия, таҳлили графикиӣ, усулҳои математикии баҳодиҳии ҳодисаҳои иктиносӣ васеъ истифода шудаанд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар инкишофи илми иктиносидиёти минтақавӣ, ба воситаи коркарди муносибатҳои методологӣ оид ба пойдоршавӣ ва инкишофи иктиносидиёти сабз дар сатҳҳои гуногуни хочагидорӣ (микроиктинос, мезоиктинос, макроиктинос ва мегаиктинос), асоснок намудани мавҷудияти иктидорҳои зарурӣ барои пойдор намудани иктиносидиёти сабз дар минтақаҳо дар шароити таъмини тараққиёти индустрӣ-аграрии мамлакат ва таъмини ҳадафҳои рушди устувор ифода мейёбад. Як қатор ақидаҳои илмии пешкаш кардаи муаллиф оид ба масъалаи ташаккулёбӣ ва инкишофи иктиносидиёти сабз (ташкили коркарди такрории партовҳо, истифодаи нақлиёти ҷамъиятии сабз, коркарди коэффициенти ҳиссиёти партовҳои газҳои гулхонай ва дигар моддаҳои заарнок вобаста аз афзоиши ҳаҷми МММ) барои ҳалли мушкилоти пойдор намудани иктиносидиёти сабз дар минтақаҳо ва ғанигардонии илми иктиносии ватанӣ мусоидат мекунанд.

Мавҷудияти санадҳои тасдиқунандай татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот ё имконияти татбиқ намудани онҳо. Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар имконияти истифодабарии аслии натиҷаҳои бадастомада (ташкили коркарди такрории партов, истифодаи нақлиёти ҷамъиятии сабз, коркарди коэффициенти ҳиссиёти партови газҳои гулхонай ва дигар моддаҳои заарнок вобаста аз афзоиши ҳаҷми МММ) дар коркарди барномаҳои маҳсуси ҳавасмандгардонии инкишофи иктиносидиёти сабз дар минтақаҳо аз тарафи мақомотҳои даҳлдор (Вазорати рушди иктиносод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо) мавриди истифода қарор ҳоҳанд ёфт. Хулосаҳои муаллиф оид ба зарурати

татбиқи ҳаматарафаи ҳадафҳои иқтисодиёти сабз дар минтақаҳо дар раванди ташкили курсҳои маҳсус ба монанди “Иқтисодиёти сабз”, “Иқтисодиёт ва экология”, интишороти монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ - методӣ аз фанҳои “Танзими давлатии иқтисодиёт”, “Иқтисодиёти минтақа”, “Иқтисодиёти корхонаҳо” ва гайраҳо, инчунин барои таҳқиқотҳои илмии минбаъда мавриди истифода қарор гирифтанаш мумкин аст.

Пешниҳодҳои аз тарафи муаллиф пешкашшуда дар раванди таҳияи нақшай чорабиниҳои татбиқи “Стратегияи рушди иқтисоди “сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037” дар вилояти Суғд хизмат карда метавонанд.

Инъикоси маводҳои диссертатсия дар корҳои чопшудаи муаллиф. Натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд, аз он ҷумла дар конференсияҳои анъанавии устодон дар Дошишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар солҳои 2019-2025; Конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ «Робитаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ: ҳолат ва дурнамо» ш. Хуҷанд (соли 2019); Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ “WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS” ш. Пензаи Федератсияи Русия (соли 2021); Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ «Генерирование инноваций и инклюзивного развития: национальное, региональное, международное измерения» ш. Запороже (соли 2021); Конференсияи илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони «Илму маориф дар пешрафти иқтисодию иҷтимоии давлати ҳуқуқбунёд» ба ифтиҳори 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Соли маърифати ҳуқуқӣ ва Рӯзи илми тоҷик (соли 2024) нашр шудаанд.

Диссертатсияи Алиджанова С.А. аз муқаддима, 5 боб, 17 параграф, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

Вобаста ба мавзӯъ ва масоили таҳқиқи диссертатсионӣ 28 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 18 мақола дар маҷаллаҳои илмии дар феҳристи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридбуда, 1 монографияи дастаҷамъона, 1 монографияи муаллифӣ ва 8 мақолаи илмӣ дар дигар нашрияҳо ва маводҳои конференсияҳои сатҳи гуногун интишор гардидааст, ки ҳаҷми умумии онҳо 32,6 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад.

Мундариҷаи асосии таҳқиқ аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар таълифоти зерини муаллиф инъикос ёфтааст:

Монографияҳо:

1. Алиджанова, С.А. Иқтидори захираи табиии Тоҷикистон: ҳолат ва саитҳои истифода дар солҳои истиқлолият [Матн] / С.А. Алиджанова //Иқтисодиёти Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият: таърих, ҳусусият ва

дурнамои рушд. Монографияи колективӣ. – Хуҷанд: Дабир, 2021. -С.277-301. (ISBN 978-99975-58-40-4)

2. Алиджанова, С.А. Инкишофи иқтисодиёти “сабз” дар минтақаҳои Тоҷикистон: заминаҳо ва дурнамо. – Хуҷанд: Дабир. 2024. – 208с. (ISBN 978-99985-26-04-4)

I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

3. Алиджанова, С. А. Трансформация сбережений домашних хозяйств в инвестиции в условиях высокого уровня внешней трудовой миграции / С. А. Алиджанова // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. –Худжанд, 2017. – № 2(71). – С. 61-70. (ISSN 2411-1945);

4. Алиджанова, С. А. Рафъи оқибатҳои пастравии трансформационӣ ва ҳадафҳои афзалиятноки тараққиёти минбаъдаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон/ С. А. Алиджанова, Д. А. Алиджанов // Ахбори ДДҲБСТ.–Хуҷанд, 2018. – № 4(77). – С. 5-13. (ISSN 2411-1945);

5. Алиджанова, С. А. Природа и источники инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в трудоизбыточном регионе / С. А. Алиджанова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – Худжанд, 2017. – № 2/6. – С. 109-114. (ISSN 2413-5151);

6. Алиджанова, С.А. Назарияи иқтисодиёти сабз: ҷиҳатҳои асосӣ ва дурнамои он [Матн] /С.А. Алиджанова// Ахбори ДДҲБСТ. – Хуҷанд, 2019. - №3 (80), – С.11-17.(ISSN 2411-1945);

7. Алиджанова, С.А. Иқтисодиёт ва экология: алоқамандӣ ва вобастагии мутақобила [Матн] / С.А. Алиджанова// Ахбори ДДҲБСТ. Хуҷанд, 2020. -№ 2(83), – С.5-13 (ISSN 2411-1945);

8. Алиджанова, С.А. Рушди неруи сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Алиджанова // Паёми ДМТ. –Душанбе. 2020,- №2, – С.158-162 (ISSN 2413-5151);

9. Алиджанова, С.А. Равандҳои афзалиятноки инкишофи “Иқтисодиёти сабз” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / С.А. Алиджанова// Паёми ДМТ - Душанбе. 2021, – №2. -С.161-169. (ISSN 2413-5151);

10. Алиджанова, С.А. Ҳусусиятҳои инкишофи иқтисодиёти сабз дар хоҷагии ҷаҳон [Матн]/ С.А. Алиджанова //Паёми ДМТ. –Душанбе. 2023, – №9, – С.54-63. (ISSN 2413-5151);

11. Алиджанова, С.А. Нақши иқтисодиёти сабз дар концепсияи рушди устувор [Матн]/ С.А. Алиджанова // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2023.№3. – С. 153-162. (ISSN 2310-3957);

12. Алиджанова, С.А. Ҷанбаҳои методологии вобастагии иқтисодиёти сабз ва амнияти иқтисодӣ дар доираи таъмини рушди устувор. [Матн]/ С.А. Алиджанова // Ахбори ДДҲБСТ. 2023.№4. – С.55-64. (ISSN 2411-1945)
13. Алиджанова, С.А. Тараккиёти иҷтимоӣ иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир. [Матн]/ С.А. Алиджанова, Д.А. Алиджанов // “Номаи донишгоҳ. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ”-и “МДТ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Фафуров”. 2023. – №4. – С. 58-66. (ISSN 2077-4990).
14. Алиджанова, С.А. Унсурҳои институтсионалии ташаккулёбии иқтисодиёти сабз. [Матн]/ С.А. Алиджанова // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2024. – №1, С. 81-87. (ISSN 2310-3957);
15. Алиджанова, С.А. Таҷрибаи хориҷии идоракуни партор ҳамчун самти рушди иқтисодиёти сабз дар Тоҷикистон [Матн]/ С.А. Алиджанова // Ахбори ДДҲБСТ. – Хуҷанд, 2024. – № 2(99), – С.5-13. (ISSN 2411-1945);
16. Алиджанова, С.А. Шуғли сабз ва бозори меҳнат дар шароити ташаккулёбии иқтисодиёти сабз. [Матн]/ С.А. Алиджанова // Паёми ДДТТ – Душанбе, 2024 №4/2 (55). – С. 228-232. (ISSN 2304054-X);
17. Алиджанова, С.А. Ҷанбаҳои иҷтимоии ташаккулёбии иқтисодиёти сабз [Матн]/ С.А. Алиджанова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав 2024, №1/4 (128). – С.557-564. (ISSN 2663-5534).
18. Алиджанова, С.А. Вазъ ва дурнамои истифодабарии технологияҳои сабз дар соҳаи хочагидории коммуналии минтақаҳои Тоҷикистон. [Матн]/ С.А. Алиджанова // Ахбори ДДҲБСТ. – Хуҷанд, 2025. – № 1(102), (ISSN 3005-8023);
19. Алиджанова, С.А. Такомули нишондиҳандаҳои инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳо. [Матн]/ С.А. Алиджанова // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав – 2024, №1-1 (131). – С.557-564. (ISSN 2663-5534).
20. Алиджанова, С.А. Инкишофи нақлиёти сабз ҳамчун самти афзалияиноки модели иқтисодиёти сабз. [Матн]/ С.А. Алиджанова, Ҳ.Ҳ. Ҳошимзода//Ахбори ДДҲБСТ. – Хуҷанд, 2025. – № 2 (103), (ISSN 3005-8023).

II. Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаҳои дигар:

21. Алиджанова, С.А. Пешвои миллат- бунёдгари равзанаи нур. [Матн] / С.А. Алиджанова // Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ДДҲБСТ. -Хуҷанд:Ношир, 2019. – С.351-357 ББК 66.4. УДК 327. (ISBN 978-99975-391-7-5);
22. Алиджанова, С.А. Самтҳои афзалияиноки рушди иқтисодиёти сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]/ С.А. Алиджанова // Конференсияи байналмилалии илмӣ - назариявӣ «Робитаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ:

ҳолат ва дурнамо». Қисми 1. – Хуҷанд: Дабир, 2019. – С.151-156 ББК 66.4 УДК 327 (ISBN 978-99975-58-20-6);

23. Алиджанова, С.А. Саноатикуонии иқтисодиёти миллӣ асоси таъмини воридотивазкуни дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Матн] / С.А. Алиджанова, Д.А. Алиджанов// Конференсияи байналмилалии илмӣ - назариявӣ «Робитаҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ: ҳолат ва дурнамо». Қисми 1. -Хуҷанд: Дабир, 2019. – С. 191-195. ББК 66.4;

24. Алиджанова, С.А. Усулҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии рақобатпазирии корхонаҳо. [Матн] / С.А.Алиджанова// Конференсияи анъанавии илмӣ - амалии донишгоҳӣ таҳти унвони «Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми ташакқулёбии иқтисодиёти рақамӣ» – Хуҷанд: Дабир, 2020. – С.41-45. УДК 50 ББК 20+22.1;

25. Алиджанова, С.А. Управления отходами как направление развития зелёной экономики: зарубежный опыт и уроки для Таджикистана [Матн]/ С.А. Алиджанова//WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LIV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. – С.113-117. УДК 001.1. ББК 60 В75. (ISBN 978-5-00159-881-7);

26. Alidzhanova, S.A. Waste managemet as a direction of green economy development [Матн] /С.А. Алиджанова //III Международная научно-практическая конференция «Генерирование инновации и инклюзивного развития: национальное, региональное, международное измерения». 12-13 октября 2021г. г. Запарожье. – С.162-164. УДК 33(477) Г34;

27. Алиджанова, С.А. Захираҳои гидроэнергетикӣ ҳамчун унсури рушди иқтисодиёти сабз. // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ таҳти унвони “Захираҳои обӣ дар ҷаҳони муосир: муаммо ва истифодаи самаранок”. Бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028” ва эълон гаштани соли 2025 “Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо”. 25 майи соли 2023. ДДҲБСТ ш. Хуҷанд. – С. 186-193

28. Алиджанова, С.А. Ташаббусҳои Пешвои миллат дар рушди иқтисодиёти сабз. // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони “Муаммоҳои глобалии экологӣ: об, пиряҳҳо, тағйирёбии иқлим”. Бахшида ба “Соли байналмилалии ҳифзи пиряҳҳо” эълон гаштани соли 2025, Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” барои солҳои 2020-2040. 05 марта соли 2025. ДДҲБСТ ш. Хуҷанд.

Чаласа қарор кард:

1. Диссертацияи Алиджанова Сурайё Абдушукоровна дар мавзуи “Ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ кори таҳқиқии анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Диссертацияи Алиджанова Сурайё Абдушукоровна дар мавзуи “Ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисодиёти сабз дар минтақаҳои Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ бо назардошти ислоҳи эродҳои гирифташуда барои ҳимоя дар шурои диссертационии 6D.KOA-013-и назди Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тавсия дода шавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон санаи «26» марта соли 2025, протоколи №9 қабул гардидааст.

Иштирок доштанд: ҳамагӣ –20 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” – 20 нафар, “зид” – нест, “бетараф” – нест.

**Раиси ҷаласа, мудири кафедраи
иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи
Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон, н.и.и., дотсент**



Қаюмов Ф.Ф.

**Котиби ҷаласа, н.и.и., дотсенти кафедраи
иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи
Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон**



Ҷураев Ф.М.

Имзои Қаюмов Ф.Ф. ва Ҷураев Ф. М.-ро тасдиқ мекунам.

**Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси Доғишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон**



Бобоев А.Ҳ.

Суроға:

735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд,
ш. Ҳуҷанд, Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон, микроноҳияи 17, бинои 1.
Тел: +992 (3422) 2-28-11
E-mail: Info@tsulbp.tj